



Бани одам аъзон яқдигаранда!

Овози Тоҷик

Ўзнома аз соли 1924 мебарояд

Номҳои пешинан ӯзнома: «Овози тоҷик қашқар» (соли 1924), «Овози тоҷик» (солҳои 1924-1931), «Хабароти Ўзбекистон» (солҳои 1931-1940), «Ўзбекистон суро» (солҳои 1950-1964), «Хабароти Ўзбекистон» (солҳои 1964-1991).

28

июли

соли 2021.

Чоршанбе

№ 58 (14759)

сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovozi@list.ru

Қарори Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон

ДАР БОРАИ ЧОРАҲОМ МИНБАЪД БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ЁРИИ ТИББӢ, КИ БА АҲОЛӢ РАСОНИДА МЕШАВАД

Ба мақсади ба аҳоли қарин қардани ёри таҳас- сусоноки тиббӣ, ҳифзи ҳаёти шаҳрвандон ва фароҳам овардани имконият барои барқарор сохтани иқтисодӣ фаёли меҳнатии онҳо аз ҳисоби кўмаки саривақтӣ таъҷили тиббӣ, таъмин сох- тани кўдакон, занони ҳоми- ла, занони синни таваллуд ва модарони кўдақдор дар пояи роғдон бо воситаҳои махсуси профилактикӣ, ҳам- чунин минбаъд тақвими дода- ни низоми кўмақрасонии нефрологӣ гемодиализӣ мувофиқи Барномаи давлатӣ бобати татбиқи сохтани Стра- тегияи амалиёт доир ба панҷ самти барқарор рушди Ҷумҳурии Ўзбекистон дар солҳои 2017-2021 дар «Соли дастгирӣ ҷавонан ва мустақамсозии саломатии аҳоли»:

- 1. Дар ӯли солҳои 2021-2022 зина ба зина 35 адад Марказҳои байниноҳия- вии табобати ҷараҳат ва касалиҳои вазинии рағҳо (минбаъд - Марказҳо) дар ҳайати иттиҳодияҳои тиб- бии ноҳиявӣ (шаҳрӣ) муво- фиқи замимаи №1 ташкил карда шаванд.
2. Инҳо вазиғаҳои асо- сии Марказҳо муайян карда шаванд:
ба роҳи мондани кўмақҳои таъҷили ба ёри махсуси тиббӣ нисбати махсусии ҷараҳатдор ва бемороне, ки аз касалиҳои вазинии рағ азият мекашанду ба ёри тиббӣ дар асоси раванди «соати тиллоӣ» нивз до- ранд;
расондани ёри гемоди- ализӣ ба бемороне, ки аз норасоии мураккаб ва му- тазами гурдаҳо азият мека- шанд;
расондани хидматҳои тиббӣ ба аҳолии ноҳияҳо (шаҳрҳо)-е, ки аз ҷониби Вазорати ниғаҳдори танду- рустӣ тасдиқ шуда, ба Мар- казҳо вобаста гардидаанд.
3. Муқаррар карда шаванд, ки:
ба Марказ аз панҷох то шаст ҷойи хоб дар доираи ҷойҳои хоби умумии шўбаи кўмаки таъҷили тиббӣ ва ҷароҳии умумӣ бо назар- дошти миқдори аҳолии худ- ди дахлдор ҷудо карда шу- дааст;
дар Марказҳо воҳидҳои иловагии штати нейрочар- роҳон, невроҷарроҳон, кар- диологҳо, анестезиолог-ре- аниматологҳо ва мутахасс- сонии дигар дар доираи во- хиди штатии муассисаҳои худудӣ ниғаҳдори танду- рустӣ ҷорӣ карда мешаванд;
дар Марказҳо меъри дар бораи бо маблағ таъминку- ни фаёлияти муассисаҳои тиббии ноҳиявӣ (шаҳрӣ), ки дар ҳуҷҷатҳои конунгузорӣ муқаррар карда шудаанд, татбиқ карда мешаванд.
Бо маблағтаъминсозии

Марказҳо аз ҳисоби бунёдӣ ҷумҳуриявӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон, бунҷаи ҷумҳурия- вӣ Ҷумҳурии Қароқалпо- қистон ва бунҷаи маҳаллии вилоятҳо амалӣ карда меша- вад.
4. Нақшаи ҷараҳатҳои бинобар таъсис додани Марказҳои байниноҳия- вии ба инобатгирӣ ҷараҳатҳо ва беморҳои вазинии рағҳо мувофиқи зами- маи №2 тасдиқ карда шаванд.
5. Ба Вазорати ниғаҳдо- рии тандурустӣ (У.Собиров) супурда шаванд, ки яқчо бо Вазорати молия (Ж.Абруев) вобаста ба таъсис додани Марказҳо ҷудо қардани во- хидҳои иловагии штатии тақ- қошошаванда ва маблағҳои заруриро таъмин кунад.
Ба Шўрои Вазирони Ҷум- ҳурии Қароқалпоқистон ва ҳокимияти вилоятҳо супур- да шаванд, ки яқчо бо Вазо- рати ниғаҳдори тандурустӣ бобати таъмин сохтани Мар- казҳо бо кадрҳои баландхи- тисос, халлу фасли саривақ- тии масъалаҳои молиявӣ, моддӣ ва техникӣ ва таши- қил, ки бо ба роҳ мондани фаёлияти онҳо вобастаанд, ҷараҳо андешанд.
6. Ба маълумот гирифта шаванд, ки мувофиқи қарори Президенти Ҷумҳурии Ўзбе- қистон аз 10 ноябри соли 2020 № ҚП-4887 «Дар бо- раи ҷараҳатҳои иловагӣ бобати таъмин қардани аҳоли бо хўроқвории серғизо» инҳо ба сифати таъминоти роғ- гон пешбинӣ шудаанд:
хоқҳои микронутриентӣ - барои кўдакони аз 6 то 23 моҳа ба мақсади гани сохтани хўроқиҳо, ки барои онҳо дар шароити оилавӣ тайёр карда шудаанд;
витамини А - барои кўда- қони аз 6 моҳа то 5-сола;
воситаҳои махсуси про- филиактикии гелминтоз - ба- рои кўдакони аз 2 то 10- сола;
воситаҳои йод - барои за- нони ҳомила ва модарони кўдақдор, ҳамчунин баҷаго- ни аз 3 то 15-сола;
воситаҳои оҳан ва туршии фолмевӣ - барои занони синни таваллуд то 35-сола.

Барномаи ҷараҳо оид ба таъмин қардани кўда- қон, занони ҳомила, за- нони синни таваллуд ва мо- дарони кўдақдор бо воси- таҳои махсуси профилак- тикӣ дар асоси роғгон барои солҳои 2021-2023 мувофиқи замимаи №3 тас- диқ карда шаванд.

7. Нақшаи ҷараҳо бинобар минбаъд тақвими до- дани кўмақҳои нефрологӣ ва гемодиализӣ, ки ба аҳоли расонида меша- ванд, мувофиқи замимаи №4, ки инҳоро дар назар дорад, тасдиқ карда шаванд.

(Давомаш дар саҳ.2).

Фикри депутат

СИЁСАТИ ИҚЛИМ ДАР МАЙДОНИ МУЛОҚОТИ БАЙНИПАРЛУМОНӢ

26-27 июли соли ҷорӣ дар пойтахти Тоҷикистон - шаҳри Душанбе вобаста ба масъалаҳои тағйироти иқлим Конфронси ҷаҳоруми Осиёи Марказӣ (КТИОМ) баргузор шуд. Мақсад аз баргузори он дастгирӣ намудани мулоқоти минтақавӣ, истифодаи дониш ва маълумотҳои вобаста ба тағйироти иқлим, табодули таҷриба, дақиқ намудани имконияти ҷонибҳо бинобар саъю кўшишҳои ҳамкорӣ буд.

Дар ин ҷарабинии байналмилалӣ мулоқоти тарафайни вакилони парлу- мони давлатҳои Осиёи Марказӣ низ дар назар дошта шуда, дар вохӯриҳо халлу фасли мушкилоти тағйи- роти иқлим дар сатҳи миллий ва минтақавӣ, ҳамчунин масъалаҳои тақвими додани асосҳои конунгузории миллий дар ин соҳа таҷдиди назар гардиданд. Дар ҷарабинии мазкур, ки барои таъмин сохтани пешрафти устувори Осиёи Марказӣ муҳим ба шумор меравад, вакилони парламу- ни Ўзбекистон низ ширкат ҷустанд. Хотиррасон менамоем, ки дар на- тичаи саъю ҳаракатҳои конструкти- вие, ки дар миқёси байналхалқӣ иҷро мешаванд, бо ташаббуси роҳбарии давлатӣ мо дар анҷуманҳои байнал- милалӣ барои минтақаи Наздиқарал дар асоси шарикӣ бисёрҷанба бун- ёди трасти СММ ташкил гардид ва минтақаи Наздиқарал худуди инноват- сия ва технологияҳои экологӣ эълон карда шуд.

Бояд таъкид кард, ки Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзи- ёев соли равон дар ҳамоиши дуумӣ байналмилалӣ анҷумани видеоӣ, ки дар шаҳри Сеул таҳти мавзӯи «Ҳамкорӣ барои рушди сабз ва ҳада- фҳои ҷаҳонӣ-2030» баргузор гардид, махсус таъкид намуд, ки барои қабул қардани қарорҳои самарбахш бинобар таъмин сохтани пешрафти «сабз» ва устувор бунёд саъю кўшишҳои та- моми ҷомеаи байналхалқӣ муттаҳид карда шаванд.

Дар он таъкид шуд, ки Ўзбекистон дар доираи Шартномаи Париж ба ӯҳдадорӣ то соли 2030-юм ба зима гирифташ бобати кам қардани ба ҳаво ҳориҷ намудани гази гар- монаҳо содиқ мебошад. Вобаста ба ин қайд шуд, ки дар Ўзбекистон тайи даҳ соли наздиктарин технологияҳои «сабз» ва лоиҳаҳои «сабз»-и соҳаи энергетика амалӣ мешаванд, онҳо имконият медиҳанд, ки саҳми ман- баъҳои энергетикӣ се баробар зиёд гардад.

Зикр шуд, ки соли оянда дар Ўзе- бикистон конференси байналмилалӣ дар мавзӯи «Энергетикаи сабз барои кишварҳои ривҷобанда» гузарони- да мешавад, ҳамчунин бо мақсади та-

шакл додани маданияти истеъмо- ли «сабз» барномаи махсус барои қалб сохтани ҷавонан ба бунёди иқтисодиёти «сабз» татбиқ мега- рдад.
Маданияти истеъмоли «сабз» ин, пеш аз ҳама, дарки маъсулияти эко- логӣ, истифодаи оқилна аз захи- раҳои табиий, ба мақсади рушди «иқтисодиёти сабз» инкишоф дода- ни истеҳсолот ва маданияти истеъ- молро дар бар мегирад. Аз синни хурдӣ ба шурии инсон ҷойгир қар- дани хислатҳои мазкур, бешубҳа, самарано хуб медиҳад.
Бинобар ҳамин ҳам ба бунёди иқтисодиёти «сабз» қалб намудани ҷавонан ва баҳри ин қоркарди бар- номаи махсус, ки аз ҷониби роҳба- рии давлат пешниҳод гардид, ба афзудани маданияти экологии ҷамъият имконият фароҳам меова- рад.

Дар Конфронси байналхалқие, ки ба қарибӣ таҳти мавзӯи «Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ: ҳамга- рии минтақавӣ. Таҳдидҳо ва им- кониятҳои баргузор шуд, низ 10 та- шаббуси асосии Президенти мо бинобар таҳдидҳо ва имкониятҳо, ҳамчунин инкишофи устувор пеш- ниҳод гардиданд. Дар байни та- шаббусҳои мазкур ба масъалаҳои мувофиқ шудан ба тағйироти иқлим, дар минтақа инкишоф до- дани иқтисодиёти «сабз», минбаъд роҳ наодан ба хушкшавии ҳаммо- нанди Баҳри Арал, ҳамчунин дар ҳамкорӣ тарафайн ба СММ дар худуд таъмин сохтани бехатарии хўроқворӣ эътибори махсус дода шуд.

Ба сифати хулоса метавон гуфт, ки мақомати давлатӣ ва вакилони парламон, ки дар ин анҷумани бай- налхалқӣ иштирок доштанд, ташаб- бусҳои пешқадами сарвари Ўзе- бикистонро, ки дар соҳати байнал- халқӣ пеш гузошта шудаанд, таъкид карданд.

Ислом ХУШВАҚТОВ, депутати Палатаи конунгузо- рии Олий Маҷлис, узви фраксияи Ҳизби эколо- гии Ўзбекистон.



Дар ҷамъияти маъсулиятш маҳдуди «BLACK PLAST»-и ноҳияи Ҷарқўрғони вилояти Сурхондарё 13 намуди қубурҳои полиэтиленӣ диаметраш аз 40 мм. то 400 мм. истеҳсол кар- да мешавад.

Ҳоли ҳозир махсулоти қорхона ба худудҳои ноҳия ва вилоят расонда дода мешавад ва дертар расонда додани он ба вилоятҳои дигар, инчунин ба хориҷ низ ба нақша даровар- да шудааст. Дар қорхона, ки даставвал бо 3 нафар қорро оғоз намуда буд, алҳол зиёда аз бист нафар меҳнат мекунад. Аксарияти онҳоро ҷавонан ташкил медиҳанд.

Дар сурат: дар қорхонаи «BLACK PLAST»-и ноҳияи Ҷарқўрғони вилояти Сурхондарё. Суратгир: Ҷ. ҚЎЗИМУРОДОВ. Ҳ. Ҳ.

ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ БАРОИ САБТИ НОМ НАМУДАНИ НАМОЯНДАГОНИ ХУД МУРОҶИАТ МЕНАМОЯНД

Дар ин бобат хидмати матбуоти Комиссияи марказии интихоботӣ хабар медиҳад. Тавре ки маълум аст, 23 июл маъракаи интихоботии интихоби Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон оғоз ёфт.

Ин маънои онро дорад, ки Комиссияи марказии интихо- ботӣ ва Ҳизби сиёсӣ бунёд дора- ба давра ва сари вақт ҷара- биниҳои нақшаи тақвими оид ба баргузор намудани интихо- боти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон ба амал татбиқ на- моянд.
Дар моддаи 34-уми Кодекси интихоботии Ҷумҳурии Ўзбеки- стон омадааст: «Ҳизби сиёсӣе, ки номзодии худро ба президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон, ном- задҳоро ба депутати Палатаи конунгузорӣ, номзадҳоро ба депутати шўроҳои маҳалли пешниҳод намудаанд, ҳуқуқ до- ранд, ки намояндаи соҳибвако- латро барои иштирок дар ҷамъ- омадҳои комиссияи интихо- ботӣ, супурдани ҳуҷҷатҳо, сан- чиши дурустии тартиб додани саҳифаҳои имзошуда, ҳисобу китоби овозҳо дар китбаҳои ин- тихоботӣ таъин намоянд. Намо- яндагони соҳибваколати Ҳиз- бҳои сиёсӣ бо худ ҳуҷҷате дошта бошанд, ки шахсияташонро собит намояд, ҳуҷҷате аз Ҳизби сиёсӣ ва мандати комиссияи марбути интихоботиро молӣ бошанд».

Дар асоси талаботи мазкур ба Комиссияи марказии интихо- ботӣ мувофиқат карда, ки Ҳизби сиёсӣ дар бораи аъзои интихоботӣ ҳуҷҷатҳои ҳизби сиёсӣ бунёд намоянд, ки дар мандати комиссияи марбути интихоботиро молӣ бошанд.
Дар асоси талаботи мазкур ба Комиссияи марказии интихо- ботӣ мувофиқат карда, ки Ҳизби сиёсӣ дар бораи аъзои интихоботӣ ҳуҷҷатҳои ҳизби сиёсӣ бунёд намоянд, ки дар мандати комиссияи марбути интихоботиро молӣ бошанд.

Ҳизби сиёсӣ дар бораи аъзои интихоботӣ ҳуҷҷатҳои ҳизби сиёсӣ бунёд намоянд, ки дар мандати комиссияи марбути интихоботиро молӣ бошанд.
Дар асоси талаботи мазкур ба Комиссияи марказии интихо- ботӣ мувофиқат карда, ки Ҳизби сиёсӣ дар бораи аъзои интихоботӣ ҳуҷҷатҳои ҳизби сиёсӣ бунёд намоянд, ки дар мандати комиссияи марбути интихоботиро молӣ бошанд.

Нурулло НАСРИЕВ, хабарнигори Ҳ. Ҳ.

Ба пешвоии 30-юмин солгарди истиқлолияти Ватанамон

«ҲАР КАДОМИ МО БАРОИ ИМРӢЗУ ФАРДОИ ВАТАНИ АЗИЗАМОН МАСЪУЛЕМ»

Мусоҳиба бо ҳокими вилояти Самарқанд Эркинҷон ТУРДИМОВ

— Эркинҷон Окбўтае- вич, рўзҳои наздик 30-со- лагии истиқлолияти киш- варамонро ҷашн мегирем. Ҳар як инсоне, ки дар ин кишвар умр ба сар меба- рад, сарҳисоб мекунад, ки ин давр дар ҳаёташ чӣ гуна нақш гузоштааст. Ба дўши раҳбарон бошад, дар ин бобат бори маъсу- лият боз ҳам вазинтар аст. Ба сифати ҳокими ви- лоят Шумо низ саршори фикрҳои муҳталиф бунёд бошед...

— Албатта, ҳеҷ кас арзи- ши истиқлолият ва озодии Ватанро, ба мисли онҳое, ки дар давраи соҳти қабилӣ зин- дагӣ қардаанд ё истиқлоли- ятро орзу намуда, барои он мубориза бурдаанд, намендо- над. Мо инчунин насле ҳас- тем, ки дар замони шўравии

собиқ дар Ўзбекистон ба дунё омада, таҳсил карда, ба қор шурў намудааст. Ман хуб дар хотир дорам, ки солҳои 90-уми асри гузашта чӣ ан- доза саҳт ва хатарнок буданд. Мураққабии вазъи иқтисодӣ ва сиёсӣ, ҷамъ шудани муш- килоти иҷтимоӣ боиси ноу- медӣ ва норозигии мардум аз ҷомеа шуд. Дар чунин вазъият лозим омад, ки ис- тиклолияти кишварро эълон намуда, давлати нав бунёд карда, ҳамаашро аз дигар оғоз намоем.

Ҳангоми истиқлолиятро ба даст овардани давлатамон, ман дар соҳаи бонк қор ме- кардам. Баъд маро ба систе- маи ҳокимият гузаронданд, дар низоми идорақунӣ қор кардам. Дар ин давра қор қардан дар ҳама соҳаҳо, ала- ҳусус, роҳбарӣ дар замони



тангии иқтисодиву норасоӣ тағйир додани афкори ода- монне, ки бо ноумедӣ афти- да, даврони гузаштаро ёд мекарданд, осон набуд. Аз як тараф, ба роҳ мондани иқти- содиёт, халлу фасл намуда- ни мушкилоти иҷтимоӣ - ҳама аз масъалаҳои муҳим буданд.

Ин дарду нуктаи ҷонҳои на танҳо Ўзбекистон ва Ўзе- бикистониён, балки тамоми ҷум- ҳуриҳо ва халқҳои собиқ Ит- тиходи Шўравӣ буд.
Хушбахтона, мардуми та- ҳаммулпазиро меҳнатдўст ва қаноатманди мо ин озмоиш- хоро паси сар қарданд. Мо мисли баъзе кишварҳо ба саросемагӣ наафтидем, яқди- ли мардуми сермиллатамон гум нашуд ва аз ҳама муҳи- маш аз роҳи интиҳобқарда- мон барнагагаштем. Имрўз, тав-

(Давомаш дар саҳ.2).

ДАР АРЗҲОИ ДҶҢСТӢ

АЛОҚАҲОИ ДҶҢСТӢ ДАР АСОСИ ҲАМКОРИҲОИ ИҚТИСОДӢ

Намояндагони вилояти Ҳатлони Тоҷикистон ба муддати ду рўз ба вилояти Сурхондарё ташриф оварданд. Ба вакилон раиси вилояти Ҳатлон Қурбон Ҳақимзода раҳбарӣ ва Сафири Фавқуллода ва Мухтори Тоҷикистон дар Ўзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода ҳамроҳӣ кард. Барои мустаҳкам намудани алоқаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, илмӣ-техникӣ, маданӣ-гуманитарӣ ва инчунин баҳри шинос шудани намояндагон бо яқ қатор ҷойҳои таъриҳӣ ва иншоот ба онҳо ҳокими вилоят Тўра Боболов ҳамроҳӣ намуд.

Меҳмонан даставвал аз қорхонаи байнал- халқии маркази логистики «Termiz Cargo Centre», ки дар ноҳияи Тирмиз воқеъ аст, дидан намуданд. Ҳини боздид онҳо шоҳиди он гардиданд, ки дар Ўзбекистон ҳамкорӣҳои тадбирқорони кишвар ва хориҷӣ (Афғонис- тон) то чӣ андоза самаранок ба роҳ монда шудааст ва барои инвесторҳои хориҷӣ ҳама гуна шароит мунҷайб. Хусусан, дар ин мар- кази замонавӣ мавҷуд будани намояндаи кон- сул, бинои терминали гумрук, анбори ни- гаҳдошти маҳсулот, инчунин шоҳобҷҳои банқҳои тоҷирӣ ба меҳмонон таассуроти нек боқӣ гузошт.
Намояндагон бо нақшаи бинои Маркази савдои байналхалқии Тирмиз низ ошно га- штанд. Барои бинои мазкур, ки соли 2022 ба истифода дода мешавад, дар ноҳияи Тирмиз 26 гектар замин ҷудо карда шудааст. Барои бунёди ин марказ ба миқдори 75 миллион доллар маблағ масраф мегагардад ва дар он қабули маҳсулот, азнаворқард, сарақунӣ ва

(Давомаш дар саҳ.2).





Ҷавонони мо

ДАСТОВАРДҶОИ ОЛИМИ ҶАВОН

Истиқлол чӣ неъматӣ бузургест. Инак, 30 сол мешавад, ки Ҷавонони мустақилона пеш меравад, дар арсаи байналхалқӣ макоми хешро соҳиб аст.



Ҷамаи фарзандон мактаби миёнаро бо медали тилло хатм кардаанд.

дор, ки танҳо аз 7 нафар иборат буданд, фаъолият намуда, доранд стипендия ба номи академик Акбар Атоҳочаев ва барандаи ҷои нахустин стипендия ба номи Абурайхон Берунӣ (2001-2002) буд.

Таи ҳаҷор сол дар Донишгоҳи Флорида ҷаҳуишоти илмӣ мекунад ва панҷ мақолаи илмӣ менависад.

Ба қарибӣ олим боз ба як дастоварди дигари илмӣ ноил гардид. Ҷавонии илмиашро дар Озмоишгоҳи физикаи ядрои аҷом додааст.

ДМУ-ро бо дипломи сурх хатм намуда, ба хайси ходими хурди илмӣ дар Озмоишгоҳи физикаи ядрои фаъолият мекунад.

Соли 2002 ДДС-ро бо дипломи сурх хатм намуда, бидони имтиҳон ба магистратураи Донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рафт.

Соли 2005 дар қатори чор нафар донишҷӯи кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби Маркази байналмилалии физикаи назарӣ ба номи Абдусалом, ки воқеъ дар шаҳри Триести Итолиёст, бо стипендия дусола мукофотонида мешавад.

Соли 2007 барандаи стипендия докторӣ аз Донишгоҳи Ҷеорджи Флорида мегардад ва ба Иёлоти Муттаҳиди Амрико сафар мекунад.

Ҷамаи фарзандон мактаби миёнаро бо медали тилло хатм кардаанд. Писари ҷаҳуриям, яъне ҷаҳуриям мо Фаррух Фаттоев таҳсили ҷамагониро солҳои 1988-1998 дар мактаби рақами 9-уми ба номи Чололидини Балхӣи Румӣ гирифтааст.

Соли 2007 барандаи стипендия докторӣ аз Донишгоҳи Ҷеорджи Флорида мегардад ва ба Иёлоти Муттаҳиди Амрико сафар мекунад.

Олим ПАНЧИЗОДА, вилоти СУРХОНДАРЕ.

Дар рафи китоб



ВОҶЕАН, НЕСТ ҶУЗ КИТОБ АНИС...

Хушбахтона, солҳои охири ҷавони китоби моро китоби тозагондани оро мегирад. Ба қарибӣ ду китоб бо номҳои "Ҷули санг" ва "Сабуз сурх" дар нахирети "Тамоддун"-и Тошканд рӯйи чопро дид.

Кӯхистони Нурато дар қисми шимоли ғарбии шаҳри Самарқанд воқеъ буда, маҳдудҳои он аз назари маъмури ба вилотиҳои Самарқанд, Навоӣ ва Қизилхатун мутааллиқ аст.

Дарвоқеъ, дар ба рӯйи қор омадани китоб саҳми дӯстдори забони фарҳанг Чололи Чамол арзаанда аст.

Аз пайи инқилоби Октябр, ки дар Русия ба вуқӯъ пайваस्ता буд, аввали солҳои бистуми асри ХХ дар саразмони Амратӣ Бухоро низ табаддулоту куллии сохти кишвардорӣ ба амал омад.

Нон яке аз неъматҳои асосии ғизои инсонӣ мешавад. Пас аз ихтирои ҳован гуштагонӣ мо доронро бо кайроқсанг маъда карда, ба ҳолати хамир оварда, болои санги тафсон ё кӯра пухтанро омӯхтаанд.

С. БЕКНАЗАРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

Сафар дар Ватан

...БУХОРО ҚУББАТУЛИСЛОМУ ДИН АСТ

Самарқанду Бухоро. Ду шаҳри азим, ду шаҳри таърихию бостонӣ. Ду вилоти нафақат аз ҷиҳати иқтисодӣ, балки аз ҷиҳати сайёҳӣ низ маълуму машҳур.

лон, Мадрасаи Мири Араб, Арки Бухоро, Макбарои Исмомили Сомонӣ (асри IX-X), Чашмаи Аюб, Масҷиди болои Лаби ҳавз, зиндон (асри XVIII) ва ғайра шинос шудем.



Айниро зиёрат намудем. Мизу курсиҳои қорӣ ва меҳмонхонаи айвонҳои ҳонаи аллома бузурги миллатро бо чашми худ дидем.

Солиҳои мактабҳои оғузи бо чашми худ дидани Самарқанду Бухоро доштам. Ҳарчанд аз тариқи телевизион дидаву аз дилдагон таърифи тавасифи онхоро шунда будам, чанде қабл ҳамчун сайёҳи ватанӣ зиёрат қардани зиёратгоҳ ва обидаҳои меъморӣ ин шаҳроҳои кӯханбунёди таърихий насиб кард.

Ҷиждувонӣ вобастааст, адо қардем. Пас аз ҳуҷрои нисфрӯзӣ маҷмӯи ёдгори асосгӯзи тариқати нақшбандӣ Бахоуддини Нақшбандро зиёрат кардем.

Шоми рӯзи дуоми сафар ба майдони Регистон шаҳри Самарқанд расидем. Ин шаҳри азимро бӯҳуда, сайёҳи рӯйи насим нагуфтаанд. Чандин аср боз эътибори сайёҳони тамоми ҷаҳонро ҷалб карданад.

Андешаҳои рӯзнамагон

МАШВАРАТ ИДРОКУ ҶУШЁРИ ДИҶАД

Шоир ва адабиётшинос Рустами Ҷавоб гуфтааст: Фуруғи коинот аз Оғиб аст, Фуруғи одамият аз китоб аст.

Богӣ фароғат, ҳулоса, дар ҳама ҷой китоб ё рӯзнамаву маҷалла мехонад. Ин мардуми чӣ пиру чӣ ҷавон, ба харидаҳои асарҳои адабии олам низ майли зиёд доранд.

Солиёни охир басо коста гаштааст. Аз адабу омӯзгор то донишҷӯву донишомӯз ва мардуми оддӣ ба равиҳои нақшаҳои нахони пешани барқарор гардидаанд.

Вале дар ақсар мактабҳои тоҷикӣ бо забонҳои давлатӣ ва русӣ, ҳатто англисӣ "Хуш омадед!" навиштаанд, ду забони тоҷикӣ не! Аҷаб, ба забонҳои дигар арҷ гузоштаанду забони модарӣ аз ёд бармадааст...

Ҷаҳми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервалӣ ва шенг аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рӯзнама ба мақбӯли интишорашуда ҷавоб намегардонад.

Китоби собиқадори соҳнаи кишвардорӣ Талъат Абдуллоев, ки дар нахирети «Fan bologi» ба забонҳои ўзбекӣ, русӣ ва англисӣ ҷоп шудааст, чунин ном дорад.

«НОНИ ГАНДУМ ҶО-ҶО»...

Китоби собиқадори соҳнаи кишвардорӣ Талъат Абдуллоев, ки дар нахирети «Fan bologi» ба забонҳои ўзбекӣ, русӣ ва англисӣ ҷоп шудааст, чунин ном дорад.

Нон яке аз неъматҳои асосии ғизои инсонӣ мешавад. Пас аз ихтирои ҳован гуштагонӣ мо доронро бо кайроқсанг маъда карда, ба ҳолати хамир оварда, болои санги тафсон ё кӯра пухтанро омӯхтаанд.

Овози тоҷик. МУАССИСЛАР: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон, Ҷумҳурии Қазқистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон.

Сармуҳаррир Шерпӯлод ВАКИЛОВ. Рӯзнама ҳафтае ду маротиба: рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон, Ҷумҳурии Қазқистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон.

Суратхисоби мо дар банк: С/Ҷ 20212000300101767001, МФО 00417. Филиали Автотранспортни банки ДСТ-и «АСАКА» дар шаҳри Тошканд.

Нишонии мо: 100000 ш. Тошканд, кӯчаи Матбуотчилар, 32. Телефонҳо: қабулгоҳ: 233-82-83; Котибот: 233-83-35.